



БОНКИ ЭСХАТА

Тарофаҳо барои хизматрасонӣ ба шахсони воқеӣ

«Тасдиқ мекунам»

и. в. Раиси Раёсати

ЧСК «Бонки Эсхата»

Райнер Мюллер-Ханке

«6» января соли 2021

МУНДАРИЧА:

Номгӯи хизматрасонӣ	Саҳифа
Муқаррароти умумӣ	3
1. Кушодан ва бурдани суратҳисоб	4
2. Интиқолҳои бонкӣ	4
3. Қарздиҳӣ	5
4. Амонатҳо, иҷораи қуттиҳои сейфӣ	5
5. Амалиётҳо бо пули нақд	6
6. Амалиётҳои мубодилаи асъор	6
7. Амалиётҳо бо қортҳои пардохтии бонкӣ	6
8. Бонки мобилии "Эсхата Онлайн"	9
9. Ҳаққи хизматрасонӣ аз қабули пардохтҳо ба фоидаи ширкатҳои хизматрасон тариқи терминалҳои пардохти	9
10. Намудҳои дигари хизматрасонӣ	10

МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. ҶСК “Бонки Эсхата” (минбаъд дар матн “Бонк”) ҳуқуқ дорад тарофаҳои мазкурро яктарафа тағйир диҳад ва ё ба он илова дарорад, ҳамзамон вазифадор аст дар ин бора дар мӯҳлатҳое, ки дар шартномаҳои байни мизоҷон ва бонкҳои муросил нишон дода шудааст, онҳоро хабардор намояд.
2. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк (комиссия) бо пули миллии гирифта мешавад. Мумкин аст ҳаққи хизмат, дар асоси созишномаи бо мизоҷ басташуда, бо асъоре, ки бо он амалиёт гузаронида мешавад мутаносибан бо нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон (минбаъд дар матн «БМТ») дар рӯзи пардохт, гирифта шавад.
3. Ҳамаи хароҷотҳо (хароҷотҳо вобаста ба нақлиёт, почта, телеграф, ҳаққи хизмати бонкҳои муросил, пардохтҳо вобаста ба расмиятдарорӣ дар идораи нотариалӣ ва ғайра), ки барои иҷрои супоришҳои мизоҷ аз тарафи Бонк сарф мешавад ва ё шудааст, аз тарафи мизоҷ бо нархи аслиаш рӯйпӯш карда мешавад.
4. Бонк барои нодурустии реквизитҳо (маълумотҳо) дар ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ки аз тарафи мизоҷ пешниҳод шудааст, хатогиҳо, шарҳи нодуруст дар ҳуҷҷатҳои пардохтӣ ва ҳамчунин барои маълумотҳои ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ки бархилофи дастурамалҳои амалкунандаи БМТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ мебошанд, ҷавобгар нест.
5. Дар ҳолати бекор карда шудани супоришоти мизоҷ, ҳаққи хизмати гирифташуда баргардонида намешавад.
6. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк, ки бо фоиз нишон дода шудааст, ба намуди фоиз аз маблағи амалиёт, дар баъзе ҳолатҳо бо нишон додани андозаи баландтарин ва ё пасттарин гирифта мешавад. Дар ин ҳолат кам кардани андозаи комиссия дар асоси амрнома, фармон, қарори Раиси Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» ба амал бароварда мешавад.
7. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк, ки бо пешоянди “то” оварда шудааст, арзиши хизматрасонии эътиборан ба он баробарро низ дар бар мегирад.
8. Дар баъзе ҳолатҳои зарурӣ, ҶСК «Бонки Эсхата» метавонад дар асоси созишномаи тарафайн меъёрҳои муқарраршударо барои амалиётҳои мушаххас тағйир диҳад.
9. Тарофаҳо ва шартҳои мазкур аз «19» январи соли 2021 мавриди амал қарор дода шуда, тарофаҳо ва шартҳои то ин дам амалкунанда бе эътибор дониста мешаванд.

АМАЛИЁТҲО БАРОИ ШАХСОНИ ВОҶЕӢ

1. КУШОДАН ВА ПЕШБУРДИ СУРАТҲИСОБ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
1.1	Кушодани суратҳисоб ба шахсони воқеӣ	бе ҳаққи хизмат
1.2	Маҳкам кардани суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат
1.3	Пешбурди суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат
1.4 ¹	Додани иқтибос аз суратҳисоб вобаста ба амалиётҳои гузаронидашуда	бе ҳаққи хизмат

2. ИНТИҚОЛҲОИ БОНКӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ		
2.1	Воридшаванда	бе ҳаққи хизмат
2.2	Содиршаванда:	
2.2.1	Интиқоли маблағҳо бидуни кушодани суратҳисоб	мувофиқи тарофаҳои интиқолҳои дохилӣ
2.2.2	Интиқолҳо тариқи низоми пардохтҳои БМТ ба ғайри мизочони дигар бонкҳо	5 сомонӣ
2.3	Ҳаққи хизмат барои гузаронидани таҳқиқ бо талаби мизоч ҳангоми пешниҳод намудани нусхаи ҳуҷҷатҳо, бозхонд ва ё тағйири супоришномаҳои пардохтии иҷрошуда (интиқолҳои дохилӣ бидуни кушодани суратҳисоб, бе ҳаққи хизмат)	6,6 сомонӣ
Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ		
2.4	Воридшаванда	бе ҳаққи хизмат
2.5	Содиршаванда:	
2.5.1	Интиқоли маблағҳо тариқи системаҳои интиқоли маблағ	мувофиқи тарофаҳои муқаррарнамудаи СБИМ ^[1]
2.5.2	Интиқоли маблағ байни суратҳисобҳои ҳуди мизоч дар ҚСҚ «Бонки Эсхата»	бе ҳаққи хизмат
2.5.3 III, XIX	Интиқоли бонкӣ ба ғайри мизочони бонкҳои дигар: — бо RUB — бо USD — бо EUR — бо дигар асъорҳои хориҷӣ	250 сомонӣ 700 сомонӣ 800 сомонӣ 250 сомонӣ
2.6	Тасдиқи интиқоли маблағ дар намуди «SWIFT»	5 сомонӣ
2.7	Ҳаққи хизмат барои бо дархости мизоч гузаронидани таҳқиқ оиди гузаштани маблағи пардохт ба суратҳисоби бенефитсиар-баҳрагир (қабулқунанда), ҳамчунин барои бекоркунӣ, даровардани тағйирот ва иловаҳо, ба пардохтҳо ^[2] : — бо RUB	200 сомонӣ

— бо USD	400 сомонӣ
— бо EUR	400 сомонӣ
— бо дигар асъорҳои хориҷӣ	400 сомонӣ

Эзоҳ:

1. СБИМ –системаҳои байналхалқии интиқоли маблағҳо.

2. Ҳаққи хизматӣ иловагии бонкҳои муросилоти дар алоҳидагӣ бо пули миллӣ, бо қурби расмии БМТ дар рӯзи амалиётӣ, ситонида мешаванд.

3. ҚАРЗДИҲӢ

№	Номгӯии хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
3.1	Додани қарзҳо	мувофиқи созишнома
3.2	Тартиб додани нақшаи тиҷоратӣ	мувофиқи созишнома

4. АМОНАТҲО, ИҶОРАИ ҚУТТИҲОИ СЕЙФӢ^{VIII}

№	Номгӯии хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
4.1	Амонатҳои мӯҳлатнок	мувофиқи созишнома
4.2	Маслиҳатҳои соҳавӣ	мувофиқи созишнома
4.3	Иҷораи қуттиҳои сейфӣ барои як моҳ: — ҳаҷм – 8×30×43 см ва 4×22×33 см — ҳаҷм – 15×30×43 см ва 14,5×22×33 см — ҳаҷм – 30×30×43 см ва 29×22×33 см	60 сомонӣ 80 сомонӣ 100 сомонӣ
4.4	Иҷораи қуттиҳои сейфӣ ҳаҷмашон аз 30×30×43 см боло	200 сомонӣ
4.5	Амонатҳои суғуртавӣ	1000 сомонӣ

5. АМАЛИЁТҲО БО ПУЛИ НАҚД^{VI}

№	Номгӯии хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ		
5.1	Қабули пулҳои нақд ба суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат
5.2	Пардохти пулҳои нақд:	
5.2.1 ^{VII}	Пардохти пули нақд аз суратҳисоби мизоҷон ^[3]	1%
5.2.2	Аз суратҳисобҳои мизоҷон, ки тариқи системаи пардохтҳои электроники дохилии ҚСҚ «Бонки Эсхата» интиқол шудаанд	то 0,3%, min 4,1 сомонӣ
Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ		
5.3	Қабули пулҳои нақд ба суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат
5.4	Пардохти пулҳои нақд:	
5.4.1	Пардохти пули нақд бо асъори хориҷӣ ^[4]	2%
5.4.2	Пардохти пули нақд бо асъори хориҷӣ, ки тариқи низоми SWIFT интиқол гаштааст	1%
5.4.3	Пардохти пули нақд бо асъори хориҷӣ, ки тариқи системаҳои интиқоли ворид шудаанд	бе ҳаққи хизмат
5.5	Ивази пулҳои фарсудаи хориҷӣ (доллари ИМА, рубли русӣ ва евро) ба асъори коршоями ҳамон давлат ^[5]	10% аз маблағи ивазкардашуда
Хизматрасониҳои иловагӣ		

5.6	Хизматрасони ҳадамоти ҳамлу нақл (инкассатсия)	мувофиқи созишнома
5.7	Тафтиши асли будани асъор (варақ ба варақ)	1 сомонӣ барои як варақ

Эзоҳ:

3. Ҳаққи хизмат ситонида намешавад, агар:

- маблағ ба таври нақдӣ дароварда шуда бошад;
- аз суратҳисоби асъори хориҷӣ ба суратҳисоби пули миллии мизоч мубодила карда шуда бошад;
- суратҳисоби амонати муҳлатнок ба таври ғайринақдӣ зиёда аз 30 руз пеш пурра ғашта шуда бошад.

4. Ҳаққи хизмат ситонида намешавад, агар:

- маблағ ба таври нақдӣ дароварда шуда бошад;
- маблағи ба таври нақдӣ дароварда шуда, аз суратҳисоби асъори хориҷӣ ба дигар суратҳисоби асъори хориҷии мизоч мубодила карда шуда бошад;
- суратҳисоби амонати муҳлатнок ба таври ғайринақдӣ зиёда аз 60 руз пеш пурра ғашта шуда бошад.

5. Арзиши хизматрасонӣ бо пули миллий, бо қурби расмии БМТ дар рӯзи амалиётӣ, гирифта мешавад.

6. АМАЛИЁТҲОИ МУБОДИЛАИ АСЪОР

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
6.1	Амалиётҳои мубодилаи асъори хориҷӣ	аз –5% то +10% ^[6]
6.2	Мубодилаи як намуди асъори хориҷӣ ба намуди дигари асъори хориҷӣ	аз –5% то +10% ^[6]

Эзоҳ:

6. Нисбати қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон дар рӯзи амалиётӣ.

7. АМАЛИЁТҲО БО КОРТҲОИ ПАРДОХТИИ БОНКӢ^{I, IV, XXVIII}

№	Намуди амалиётҳо	Арзиш
7.1	Арзиши кортҳо:	
7.1.1	Кушодани суратҳисоби корти бонкӣ	бе ҳаққи хизмат
7.1.2 ^{II, IV, X, XVI, XXII}	Депозити суғуртаи ба суратҳисоби корти бонкӣ:	
	— Корти локалӣ	0,00 сомонӣ
	— Корти локалии Non-Pers.	0,00 сомонӣ
	— Корти локалии Non-Pers. Ягона	0,00 сомонӣ
	— Корти Миллӣ	0,00 сомонӣ
	— Корти Миллӣ Non-Pers.	0,00 сомонӣ
	— Корти Миллӣ Deposit+	0,00 сомонӣ
	— Visa Classic TJS	0,00 сомонӣ
	— Visa Gold TJS	0,00 сомонӣ
	— Visa Platinum TJS	0,00 сомонӣ
	— Visa Classic USD	0,00 сомонӣ
	— Visa Gold USD	0,00 сомонӣ
	— Visa Platinum USD	0,00 сомонӣ
7.1.3 ^{IV, VII, X, XI, XIV, XVI, XXI, XXII, XXVI, XXVII, XXXI}	Пешниҳоди корти пардохтии бонкӣ ва Пин-конверт бо рамзи махфӣ:	
	— Корти локалӣ (барои 60 моҳ)	0 сомонӣ
	— Корти локалии Non-Pers. (барои 18 моҳ)	0 сомонӣ
	— Корти локалии Non-Pers. Ягона (барои 18 моҳ)	0 сомонӣ
	— Корти Миллӣ (барои 60 моҳ)	0 сомонӣ
	— Корти Миллӣ Non-Pers. (барои 18 моҳ)	0 сомонӣ

	— Корти Миллй Deposit+ (барои 18 моҳ) — Visa Classic TJS (барои 60 моҳ) — Visa Gold TJS (барои 60 моҳ) — Visa Platinum TJS (барои 60 моҳ) — Visa Classic USD (барои 60 моҳ) — Visa Gold USD (барои 60 моҳ) — Visa Platinum USD (барои 60 моҳ)	0 сомонӣ 100 сомонӣ 0 сомонӣ 200 сомони 100 сомонӣ 0 сомонӣ 200 сомони
7.1.4 ^{IV} , x, xvi, xxi, xxvii, xxxii	Пешниҳоди корти пардохтии бонкӣ ва Пин-конверт бо рамзи махфӣ ба таври фосилавӣ: — Корти локалӣ — Корти Миллй — Visa Classic TJS — Visa Gold TJS — Visa Platinum TJS — Visa Classic USD — Visa Gold USD — Visa Platinum USD	0 сомонӣ 0 сомонӣ 50 сомонӣ 0 сомонӣ 200 сомонӣ 100 сомонӣ 0 сомонӣ 200 сомони
7.1.5 ^{xxxii}	Ҳаққи пардохти абонентии моҳона ^[10] : — Корти локалӣ — Корти локалии Non-Pers. — Корти локалии Non-Pers. Ягона — Корти Миллй — Корти Миллй Non-Pers. — Корти Миллй Deposit+ — Visa Classic TJS — Visa Gold TJS^{[10] [11]} — Visa Platinum TJS^{[10] [12]} — Visa Classic USD — Visa Gold USD^{[10] [12]} — Visa Platinum USD^{[10] [11]}	0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 3 сомонӣ 10 сомонӣ 0,00 сомонӣ 3 сомонӣ 10 сомонӣ
7.1.6	Корти локалӣ бо дизайни махсус: — Пешниҳоди Бонк — Пешниҳоди мизоҷ	40 сомонӣ 60 сомонӣ
7.1.7 ^v , xxii, xxxii	Фоизи солона ба бақияи суратҳисоби кортӣ: — Корти локалӣ — Корти локалии Non-Pers. — Корти локалии Non-Pers. Ягона — Корти Миллй — Корти Миллй Non-Pers. — Корти Миллй Deposit+ — Visa Classic TJS — Visa Gold TJS — Visa Platinum TJS — Visa Classic USD	0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 3% 3%

	— Visa Gold USD — Visa Platinum USD	3% 3%
7.2	Ҳаққи хизмати эмитентӣ барои гузаронидани амалиётҳо дар шабакаҳои дохилӣ бо кортҳои ҚСҚ «Бонкӣ Эсхата»:	
7.2.1 ^{IV}	Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи суратҳисобҳо (нуқтаи пешниҳод ва/ё қабули пули нақд, банкоматҳо): — Кортҳои локалӣ — Кортҳои Корти Миллӣ, кортҳои пардохтии Visa USD, Visa TJS	0,20 сомонӣ 0,50 сомонӣ
7.2.2 ^{IV, XVIII, XXII}	Гирифтани пули нақд аз банкомат ва нуқтаи пешниҳод ва/ё қабули пули нақд бо сомонӣ: — Корти локалии Non-Pers. Ягона, Корти локалӣ Non-Pers., Корти локалӣ, корти Корти Миллӣ Non-Pers., корти Корти Миллӣ, то 10 000 сомонӣ дар як моҳ — Корти локалии Non-Pers. Ягона, Корти локалӣ Non-Pers., Корти локалӣ, корти Корти Миллӣ Non-Pers., корти Корти Миллӣ, зиёда аз 10 000 сомонӣ дар як моҳ — Корти Миллӣ Deposit+ — Кортҳои пардохтии Visa USD, Visa TJS	0% 0,5% 0% 0,5%
7.2.3 ^{xxx}	Гирифтани пули нақд аз банкомат ва аз нуқтаи пешниҳод ва/ё қабули пули нақд бо доллари ИМА: — Кортҳои пардохтии Visa USD — Кортҳои пардохтии Корти Миллӣ (танҳо аз банкомат) то баробар ба 10 000 сомонӣ дар як моҳ — Кортҳои пардохтии Корти Миллӣ (танҳо аз банкомат) зиёда аз баробар ба 10 000 сомонӣ дар як моҳ	0% 0% 0,5%
7.2.4	Ҳаққи хизмат ҳангоми пардохти ғайринақдӣ дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ	бе ҳаққи хизмат
7.3	Ҳаққи хизмати эмитенти барои гузаронидани амалиётҳо дар шабакаи бонкҳои дигар бо кортҳои ҚСҚ «Бонкӣ Эсхата» (амалиётҳои беруна):	
7.3.1 ^{IV}	Гирифтани пули нақд (нуқтаи пешниҳод ва/ё қабули пули нақд, банкомат) дар шабакаҳои бонкҳои дигар бо доллари ИМА: — Кортҳои пардохтии Visa USD, Visa TJS	2% min 4\$
7.3.2 ^{IV}	Гирифтани пули нақд (нуқтаи пешниҳод ва/ё қабули пули нақд, банкомат) дар шабакаҳои бонкҳои дигар бо сомонӣ: — Кортҳои Корти Миллӣ, кортҳои пардохтии Visa TJS	1%
7.3.3	Ҳаққи хизмат ҳангоми пардохти ғайринақдӣ дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ	бе ҳаққи хизмат
7.3.4 ^{IV}	Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи суратҳисоб бо воситаи банкомат: — Кортҳои Корти Миллӣ — Кортҳои пардохтии Visa USD, Visa TJS	0,50 сомонӣ 1 сомонӣ

7.4	Ҳаққи хизмати эквайрингии ҶСК «Бонки Эсхата» барои мизоҷони байниминтақавӣ ва беруна:	
7.4.1	Гирифтани пули нақд бо сомонӣ ва доллари ИМА бо кортҳои пардохти тариқи нуқтаҳои пардохтии пули нақд: — Бо кортҳои байниминтақавӣ — Бо кортҳои Visa	1% 2% ^[7]
7.4.2 ^{xx}	Гирифтани пули нақд бо сомонӣ ва доллари ИМА бо кортҳои пардохти тариқи банкоматҳо: — Бо кортҳо байниминтақавӣ — Бо кортҳои Visa — Бо кортҳои Union Pay	бе ҳаққи хизмат бе ҳаққи хизмат 1%
7.5 ^{x, xiii}	Интиқолҳо аз корт ба корт:	
7.5.1	Ба корт/суратҳисоби шахсони воқеӣ дигари мизоҷи Бонк	бе ҳаққи хизмат
7.5.2 ^{xvii, xxxii}	Интиқолҳо аз корти Visa-и Бонк ба кортҳои Visa-и бонкҳои дигари дохили Ҷумҳури, тариқи барномаи "Эсхата онлайн" бо Visa Direct ва Visa+, бо пули милли	1%, min 2 сомонӣ
7.5.3 ^{xvii, xxxii}	Интиқолҳо аз корти Visa-и Бонк ба кортҳои Visa-и бонкҳои хориҷӣ, тариқи барномаи "Эсхата онлайн" бо Visa Direct ва Visa+, бо доллари ИМА	1%, min 2\$
7.6	Хизматрасониҳо барои таъмини бехатарӣ:	
7.6.1	Муҳосира кардан/аз муҳосира озод намудани корти бонкӣ.	бе ҳаққи хизмат
7.6.2	Таҳқиқи амалиётҳои баҳснок	45 сомонӣ
7.6.3 ^{xxv}	Иваз намудани рамзи махфӣ (Пин-код) ^[8]	5 сомонӣ
7.7	Хизматрасониҳои иловагӣ:	
7.7.1	Ба мизоҷон додани тасдиқнома бо воситаи E-mail	бе ҳаққи хизмат
7.7.2	Мувофиқи аризаи мизоҷ аз суратҳисоби кортии ӯ гузаронидани маблағ	мувофиқи банди 2
7.7.3	Додани корти нав дар ҳолати гум кардан ва ё корношоям шудани корт, инчунин дар ҳолати гум кардани коди махфӣ (ПИН-код)	арзиши корт
7.7.4	Арзиши пайвастшавӣ ба «SMS» - маълумотдиҳӣ-(таваассути «SMS» гирифтани маълумот оиди амалиётҳои гузаронидашуда бо кортҳои пардохтии бонкӣ)	бе ҳаққи хизмат
7.7.5 ^{xv}	Квази-кэш ^[9]	2%

Эзоҳ:

7. Бо мақсади рӯйпӯш намудани хароҷотҳои ҳазинавӣ.

8. Иваз намудани рамзи махфӣи кортҳои VISA тариқи барномаи мобилии "Эсхата онлайн" бе ҳаққи хизмат.

9. Интиқол ба платформаҳои савдо, хариди криптовалюта, пурра кардани ҳамёнҳои электронии берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар амалиётҳо, ки аз ҷониби Бонк ҳамчун амалиётҳои "квази-кэш" тибқи рамзҳои MCC (Merchant Category code), муайян карда мешаванд.

10. Абонентская плата за предыдущий месяц взимается в начале следующего месяца, по предыдущем месяцу не оплаченные абонентские платы взимаются при пополнении карты.

11. Соли аввали истифодабарии корт, ҳаққи абоненти ситонида намешавад.

12. Ҳангоми харид тариқи POS-терминал ва ё интернет зиёда аз 200 сомонӣ дар як моҳ, ҳаққи абоненти ситонида намешавад.

13. Ҳангоми харид тариқи POS-терминал ва ё интернет зиёда аз 400 сомонӣ дар як моҳ, ҳаққи абоненти ситонида намешавад.

8. БОНКИ МОБИЛИИ «ЭСХАТА ОНЛАЙН»^{xxix}

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
---	------------------------------	---------------------

8.1	Пардохти абонентӣ	бе ҳаққи хизмат
8.2	Мушаххасгардони	бе ҳаққи хизмат
8.3	Интиқоли маблағ дар дохили бонк: — Байни суратҳисобҳо, ҳамёни мобилӣ ва суратҳисобҳои кортии ҳуди мизоҷ — Ба корт/суратҳисоби мизоҷони бонк — Ба дигар истифодабарандаи Эсхата онлайн	0% 0% 0%
8.4 ^{xxx}	Интиқоли маблағ дар дохили Ҷумҳурӣ: — Ба суратҳисоби шахсони воқеӣ — Ба суратҳисоби шахсони ҳуқуқӣ — Ба кортҳои Корти миллии дигар ташкилотҳо — Ба кортҳои Visa-и дигар ташкилотҳо — Ба ҳамёни электроники дигари дигар ташкилотҳо	0% 0% то 1% 1% min 2 сомонӣ то 1%
8.5	Интиқоли маблағ берун аз Ҷумҳурӣ: — Ба кортҳои Visa-и дигар ташкилотҳо (бо доллари ИМА) — Ба кортҳо ва ё суратҳисоб дар доираи IBAN (International Bank Account Number)	1% min 2\$ то 1%
8.6	Пардохти хизматрасониҳо: — Хизматрасониҳои давлатӣ — Алоқаи мобилӣ — Хизматрасониҳои коммуналӣ — Маориф — Онлайн хизматрасониҳо — Хизматрасониҳои фароғатӣ (аз ҷумла бозиҳо ва букмекерӣ) — Нақлиёт (такси) — ТВ ва радио — Интернет ва IP-телефония — Ташкилотҳои хайриявӣ — Операторони мобилии хориҷӣ — Алоқаи телефонии шаҳрӣ ва NGN — Марказҳои саломатӣ — Дигар амалиётҳо	0% 0% 0% то 1% то 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% то 1%
8.7	Хизматрасониҳои бонкӣ: — Кушодани суратҳисоб — Пардохти қарз — Мубодилаи асъор — Эсхата лизинг	0% 0% мувофиқи қурби асъор 0%
8.8	Пардохти молу хизматрасониҳо дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасониҳо тариқи QR-рамз	бе ҳаққи хизмат
8.8	Қабули интиқолҳо аз кортҳои Федератсияи Русия ба Эсхата онлайн пайваस्तшуда	то 1%

8.9	Интиқолҳои дохили бонк бо пули нақд	мувофиқи тарофаҳои интиқолҳои дохилӣ
8.10	Муҳосираи муваққатии низом мувофиқи хоҳиши мизоч	бе ҳаққи хизмат
8.11	Аз муҳосира озод намудани низом	бе ҳаққи хизмат

9. ҲАҚҚИ ХИЗМАТРАСОНӢ АЗ ҚАБУЛИ ПАРДОХТҶО БА ҶОИДАИ ШИРКАТҶОИ ХИЗМАТРАСОН ТАРИҚИ ТЕРМИНАЛҶОИ ПАРДОХТИ^{XXIII, XXIV}

№	Номгӯии хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
9.1	Пардохти хизматрасониҳои алоқаи мобилии маҳаллӣ	бе ҳаққи хизмат
9.2	Пардохти хизматрасониҳои интернет ва IP-телефония	то 3%
9.3	Пардохти хизматрасониҳои операторони мобилии хориҷӣ	то 10%
9.4	Пардохти хизматрасониҳои NGN ва шабакаҳои алоқаи шахрӣ	то 3%
9.5	Пардохти хизматрасониҳои онлайн-хизматрасониҳо ва бозиҳо	то 10%
9.6	Пардохти хизматрасониҳои телевизион ва радиои маҳаллӣ	то 3%
9.7	Интиқолҳои дохила бо пули миллӣ	мувофиқи тарофаҳои интиқоли дохили
9.8	Пардохти хизматрасониҳои ҳамёнҳои электронӣ	то 10%
9.9	Пардохти хизматрасониҳои бонкӣ	то 3%
9.10	Пардохти маблағи корти фармоиш додашуда	мувофиқи банди 7

10. НАМУДҶОИ ДИГАРИ ХИЗМАТРАСОНӢ

№	Номгӯии хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
10.1	Додани маълумотнома ^[14] : — дар варақаҳои расмӣ бо талаби мизочон — бо талаботи дигар сохторҳои дохилии бонкӣ	20 сомонӣ бе ҳаққи хизмат
10.2 ^{xii}	Додани маълумоти Бюрои қарзию иттилоотии Тоҷикистон (БҚИТ) бо талаби мизочон	15 сомонӣ бо назардошти ААИ (андоз аз арзиши иловашуда)

Эзоҳ:

14. Додани маълумотнома оиди қисман ё пурра иҷро шудани уҳдадори мизочон дар назди бонк мувофиқи муқаррароти шартномаи қарзӣ.

Тағйироту иловаҳо:

- I – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №02/21 аз 18 марти 2021 сол.
 II – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №03/21 аз 30 марти 2021 сол.
 III – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №07/21 аз 20 майи 2021 сол.
 IV – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №20/21 аз 25 августи 2021 сол.
 V – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №37/21 аз 1 декабри 2021 сол.
 VI – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №08/22 аз 14 феввали 2022 сол.
 VII – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №18/22 аз 28 апрели 2022 сол.
 VIII – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №20/22 аз 19 майи 2022 сол.
 IX – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №29/22 аз 4 августи 2022 сол.
 X – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №30/22 аз 25 августи 2022 сол.
 XI – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №31/22 аз 16 сентябри 2022 сол.
 XII – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №32/22 аз 26 сентябри 2022 сол.
 XIII – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №33/22 аз 6 октябри 2022 сол.
 XIV – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №35/22 аз 8 ноябри 2022 сол.
 XV – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №38/22 аз 20 декабри 2022 сол.
 XVI – Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №7/23 аз 7 феввали 2023 сол.
 XVII – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №6/23 аз 16 марти 2023 сол.
 XVIII – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №11/23 аз 24 апрели 2023 сол.

XIX - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №14/23 аз 15 юни 2023 сол.
XX - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №16/23 аз 30 юни 2023 сол.
XXI - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №18/23 аз 21 юли 2023 сол.
XXII - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №17/23 аз 20 юли 2023 сол.
XXIII - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №19/23 аз 2 августи 2023 сол.
XXIV - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №21/23 аз 15 августи 2023 сол.
XXV - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №11/23 аз 24 апрели 2023 сол.
XXVI - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №32/23 аз 15 декабри 2023 сол.
XXVII - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №13/24 аз 8 майи 2024 сол.
XXVIII - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №13/24 аз 26 сентябри 2024 сол.
XXIX - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №29/24 аз 17 октябри 2024 сол.
XXX - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №30/24 аз 21 ноябри 2024 сол.
XXXI - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №5/25 аз 20 феввали 2025 сол.
XXXII - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №10/25 аз 24 апрели 2025 сол.

Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Бонки Эсхата»
735712, ш. Хуҷанд, кӯч. Гагарин, х.135
Тел./Факс: (+992) 44-600-0-600
E-mail: info2@eskhata.com